

Тағйиру иловаҳо ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо

Ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Дар банди 1:

- сархати панҷум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

“- **маркази хизматрасонии бонкӣ** – воҳиди сохтории бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба намуди ташкилотҳои мазкур метавонанд баъзе ё ҳамаи амалиёти бонкӣ ва хизматрасониҳоро иҷро намоянд;

- сархати шашум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“- **маркази хизматрасонии маблағгузории хурд** – воҳиди сохтории ташкилотҳои маблағгузории хурд ё ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба намуди ташкилотҳои мазкур метавонанд баъзе ё ҳамаи амалиёти бонкӣ ва хизматрасониҳоро иҷро намоянд;”.

2. Дар банди 2 пас аз калимаҳои “хизматрасонии бонкӣ” аломат ва калимаҳои “, маркази хизматрасонии маблағгузории хурд” илова карда шаванд.

3. Ба банди 7 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“Маълумот оид ба амалиёти мубодилавӣ, аз ҷумла қурби асъори хориҷӣ бояд ҳатман ба муштариён бо таври айёни, шаффофу фаврӣ дар лавҳаҳои (таблоҳои) тарғиботӣ дар дохили бинои воҳиди сохторӣ ҷойгир карда шавад.”.

4. Ба банди 9 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“Инчунин ҳамарӯза бо дарназардошти ҳаҷми талабот ба амалиёти бонкӣ ва хизматрасониҳо, хусусиятҳои хоси маҳалли ҷойгиршавӣ ва речаи кории воҳидҳои сохторӣ, ташкилотҳои қарзии молиявӣ вазифадоранд, воҳидҳои сохтории худро бо маблағи кифояи пули миллии ва асъори хориҷии нақд таъмин намоянд.”.

5. Дар банди 10 пас аз калимаҳои “хизматрасонии бонкӣ” калимаҳои “ва марказҳои хизматрасонии маблағгузории хурд” илова карда шаванд.

6. Дар номи боби 3 пас аз калимаи “**БОНКӢ**” калимаҳои “**ВА МАРКАЗҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРД**” илова карда шаванд.

7. Дар банди 17 калимаи “бонкиро” ба калимаҳои “бонкӢ ё марказҳои хизматрасониӣ маблағгузориӣ хурдро” иваз карда шаванд.

8. Дар банди 20 калимаҳои “як, якчанд” ба калимаи “баъзе” иваз карда шавад.

9. Ба банди 22 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“Марказҳои ташкилотҳои қарзии молиявии давлатӣ, ки мавқеи ҷойгиршавиашонро иваз менамоянд, ҳамчун маркази навтаъсисёфта эътироф гардида, талаботи бандҳои 18 ва 19 боби мазкур ба онҳо татбиқ мегардад.”.